

Конститутсия-кафолати рушди ҷомеаи адолатпарвар ва волюяти қонун

СААДОДИ  
МАРДУМ

|                                          |             |                            |                                   |
|------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Нашрияи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон | № 95 (4678) | ДУШАНБЕ, 24 ИЮЛИ СОЛИ 2023 | Аз 1 январи соли 1991 ҷоп мешавад |
|------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------|



## МУЛОҚОТИ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН БО АБДУЛЛО ОРИПОВ

Бисту якуми июли соли 2023 Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Сарвари Ҷумҳурии Ўзбекистон муҳтарам Абдулло Ориповро, ки бо сафари қорӣ ба Душанбе таширф оварданд, ба ҳузур пазируфтанд.

Дар рафти мулоқот ҷонибҳо ҳолати кунунӣ ва дурнамои маҷмӯи муносибатҳои шарикӣ стратегӣ ва ҳампаймони Тоҷикистону Ўзбекистонро мавриди баррасӣ қарор дода, роҳҳои рушди минбаъдаи онҳоро муайян намуданд.

Бо изҳори қаноатмандӣ тамоюли мусбати рушди бемайлони гардиши мол миёни ҳар ду кишвар зикр гардида, дар ин раванд гуногунсатм гардонидан ва тавсеаи сохтҳои молу маҳсулоти тиҷорати мутақобила аз ҷумлаи вазифаҳои муҳрам доништа шуд. Вобаста ба ин Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба имкониятҳои фаровон дар бахшҳои гуногуни соҳаҳои саноат, энергетика, нақлиёт, кишоварзӣ, туризм ва дигар самтҳои мавриди

таваҷҷуҳи тарафайн ишора карданд. Дар баробари ин соҳаҳои саноати сабук ва ҳурукворӣ, металлҳои ранга ва сиёҳ, саноати автомобилсозӣ, инчунин комплекси агросаноатӣ ҳамчун самтҳои ояндадор номбар гардиданд.

Ба тавсеаи фаъоли робитаҳои мустақими иқтисодии субектҳои хоҷагидор ва доираҳои соҳибкорӣ дар бахши воқеи иқтисодиёт, рушди минбаъдаи ҳамкориҳо дар сатҳи минтақаҳо низ тавачҷуҳи хоса зоҳир гардида, ҷонибҳо ҳавасмандиро барои тавсеаи табодули фарҳангӣ гуманитарӣ иброз доштад.

Сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аҳамияти кори фаъоли Комиссияи байниҳукумати оид ба ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодиро барои дастрасӣ ба ҳадафҳои таҳмики бештари ҳамкориҳои Тоҷикистон ва Ўзбекистон таъкид карданд.

Ҷонибҳо дар мавриди талошҳои муштарак барои пешбурди пайвастаи маҷмӯи равобиту ҳамкориҳошон изҳори омодагӣ намуданд.

www.president.tj

## СУҲБАТИ ТЕЛЕФОНӢ

24-уми июли соли 2023 Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев суҳбати телефонӣ анҷом доданд.

Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистонро ба муносибати зодрӯзашон самимона табрик гуфта, ба муҳтарам Шавкат Мирзиёев сиҳатмандӣ, хушбахтӣ, некуаҳволӣ ва комёбиҳои нави азим дар татбиқи нақшаҳои давлатиашон ба нафъи мардуми бародари Ўзбекистон орзу намуданд.

Пешвои миллат нақши назарраси муҳтарам Шавкат Мирзиёевро дар рушди бемайлони иқтисодию иҷтимоии кишвари ҳамсоя ва тақвияти мавқеи он дар арсаи байналмилалӣ таъкид намуда, ба Ўзбекистони дӯст пешрафту шукуфой хостанд.

Дар идомаи суҳбат ҷанбаҳои алоҳидаи шарикӣ стратегӣ ва ҳампаймони Тоҷикистону Ўзбекистонро баррасӣ гардида, омодагии қатъии ҷонибҳо барои раванқи муколамаи эътимодбахшӣ байнидавлатӣ ва рушди минбаъдаи босамари муносиботи дӯстӣ ва ҳусни ҳамҷаворӣ мутабиқ ба



манфиатҳои аслии мардуми ҳар ду кишвар мавриди таъкид қарор гирифт. Ҳамзамон масъалаҳои муҳрами рӯзномаи байналмилалӣ ва минтақавӣ низ баррасӣ шуданд.

www.president.tj

## ТАКЯ БАР ҚОИ БУЗУРГОН НАТАВОН ЗАД БА ГАЗОФ

Иддае ҳастанд, ки ҳарчанд худро хирадманду оқилу ҳамадон мепиндоранд, роҳгузаридаанду фиреби бегонаро ҳақ, қаҳолатро хирад, торикиро равшанӣ, худфурӯширо имон, тамомили миллатро шикаст арзёбӣ карданианд. Замони шурӯъ гардидани ҳар иқдом ноқиломро «пешгӯӣ» карда, дар ҳама анҷом нуқс меҷӯянд. Дар умри ҳеш амали солаҳе бар қой наовардаанд, лек иқдоми қобили мулоҳиза ва арзандаи ситоиши дигаронро арҷгузорӣ не, таҳаммул карда наметавонанд. Танҳо айб меҷӯянду неш мезананд, зеро хислату феъли ақрабӣ дар тинашон он қадар қой карда, ба ибори дигар, «муқтазозии табияташ ин аст».

Ҳувиюти миллӣ аз арзишҳои олии инсонӣ ба ҳисоб рафта, дар сурати аз даст додани он шахс аз муқаддасоти дигари инсонӣ низ орий шуда, аҳдофи муғризонаро татбиқ ва сафсатаҳои талқину таҳлил менамояд. Зиндагиро «фаъолият»- ин «аллома»-ҳо «як бому ду ҳаво»-ро монанд аст. Нотавонбинон ба қойи таълифи матолиби



муфиду қоромад, «неруи зеҳнӣ»-и худро барои иншои сиёномаҳои сарф мекунанд, ки аз навиштану хонданашон ҷуз дареги талафи вақт чизе дигаре нест. Барои ин тоифа меҳвар сангпартой ҷониби Ҳукумат асту кӯиши ҳар чӣ бештар пайдо кардани норасой дар фаъолияти он. Ин дар ҳоласт, ки ин тоифа ва хоҷаҳоишон бо баногӯш гарқи гуноҳанд. 32 соли соҳибистиқлолӣ собит намуд, ки ҳарчанд тоҷику тоҷикистониён баъд аз истиқлолияти давлатӣ ба имтиҳони бисёр сахту сангини таърих – ҷанги таҳмилии шаҳравандӣ ру ба ру шуданд, вале ба шарофати азми қавӣ ва нияти неки Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ

Раҳмон муттаҳид гардида, давлатро соҳиб намуданд ва Ватани ҳешро бо заҳмати содиқона ободу зебо гардониданд.

Дар ҳоле ки аксарият фарзандони ноҳалаф ва «дӯстон»- и миллати тоҷик, «дар ғами ҷарбу» буданд, Раиси тозаинтиҳоби Шӯрои Олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бетаъхир барои барқарор кардани фаъолияти сохтору мақомоти фаълушудаи давлати, ба Ватан баргардонидани гурезаҳо, таъҷилан аз байн бурдани хавфи гуруснагӣ, барқарор намудани манзилҳои харобашта ва иншооту биноҳои суктаю валангоршуда тадбир андешиданд.

Нотавонбинони миллату давлати мо, ки бӯе аз аз одамиату ҷасорат ва самимият набурдаанд, бо амалҳоишон худро шармандатар карда истодаанд. Бо вучуди ин, онҳо ҳарзагӯӣ ва тафриқаандозиро хотима набахшидаанд. Далели раднопазир аст, ки ин тоифа ба арзишҳои миллии инсонӣ эҳтиром надоранд. Барояшон арзишҳои маҳдуди мазҳабӣ ва ҳастаҳои хоҷаҳо авлотар аз ҳама муқаддасоти дигар мебошад. Барои ин бахтбаргаштаҳо моҳияти масъала ва рабти бевосита доштану надоштанаш ба ҷомеаи Тоҷикистон аслан муҳим нест.

(Давомаш дар саҳ. 2)

Ҳеҷ неъмат беҳ зи истиқлол нест, Ҳоҷати бисёр қилу қол нест.

Ба миллати тоҷик муяссар гашт то баъди суқути ҳазорсола дар пореа аз марзӯ буми ганҷрезу файзхези аҷодии ҳеш давлати навиро бо номи Тоҷикистон эъмор намояд ва ба оламиён аз истиқлолияти давлатӣ ҳеш паём расонад. Истиқлолияти, ки маҷмӯи андешаҳои созандаи ҳар як миллати соҳибтамаддун буда, дар асоси ин андешаҳо ҷомеаи инсонсолорӣ бунёд мегардад ва ин андешаи созанда ва ба шардустӣ собиқаи шашҳазорсола дошта, бори аввал дар таърихи башарият ба замонӣ Каёниёни бузург нисбат дода мешавад. Ин иқдом баъди ҳазорсолаҳо бо номи давлати Сомониён насиби миллати фарҳангсолорӣ тоҷик гардид, ки замони шукуфоӣ аз ҷор се ҳиссаи қаҳонро дар даст дошта, беш аз сад қавму миллатҳои гуногунро дар қаламрави ҳеш зери парчаи Ориёи бузург муттаҳид намуда, заминаи мусоидро барои эъморӣ як давлати бузургӣ хирадафрӯз гузоштааст. Аз Ҷамшед то Яздигурӯ қаламрави Сосониён бузург мавриди таҳҷуми ҳазорон душмани молию ҷониб Ориё қарор гирифта, фарзандони неқмону ҷасур ва қажрамони ин хиттаи гурдофарид дар баҳои хуни далеронаш истиқлолияти ҳешро нигоҳ доштаанд. Пешвоёни хирадманди ин қаламрав дар асоси андешаи созандаи миллӣ давлат ва империяи бузургро сохта, истиқлолияти миллию давлатӣ ҳешро аз насл ба насл ба мерос гузоштаанд. Афқори созанда ва пайқори ақлғарӣ, ки оини қадими миллати Ориёи бузург будааст, ҳазорҳо сафаҳоти пуробранги рӯзгори атиқаро аз Каёниёни бузург то Сомониёни далер ба мо ба мерос гузошта, дар садҳо достону қасида васфи истиқлолияти кишвари ҳешро намудаанд. Аз ин баъд империяҳо ва кишварҳои абарқудрати гуногун дар қураи замин бо номи қавму миллатҳо ва минтақаҳои алоҳида арзи ҳастӣ намудаанд, аз ҷумла Иттиҳоди Шӯравӣ, ки Тоҷикистон пореа аз ин империяи бузург буд ва бо амри таърих соҳибистиқлолии худро ба даст овард. Дар солҳои аввал тақдир истиқлолияти давлатӣ ба даст роҳбарони тасодуфӣ афтод, вале мардуми кишвар ин хатарро ба ҷон дарк намуда, ба муқовимат бархостанд ва зери роҳбарии хирадмандонаи роҳбарӣ

## АВВАЛИН ҲАРФИ ИТТИҲОД БА ГҶШҲО РАСИД

### АНДЕШАҲО ДАР БОРАИ ИСТИҚЛОЛИЯТИ ДАВЛАТӢ ВА ҲУВИЯТИ МИЛЛӢ

ҷавон, Раиси тозаинтиҳоби Шӯрои Олии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон онро аз нав, бо тарҳи миллӣ ва бо андешаи созгори башарӣ сохтанд. Иҷлосияи тақдирсози қасри Арбоби Ҳуҷанд он гуруҳҳои худди тундрави парламенти соли 1990-умро маҷбур сохт, ки бо гуруҳи созандаи сулҳ ва истиқрори миллӣ тахти роҳбарии Раиси тозаинтиҳоби ҷавон Эмомалӣ Раҳмон созиш намуда, кишварро аз вартаи ҳалокати сиёсӣ наҷот диҳанд. Ҳамин таъв истиқлолияти давлатӣ ҷилои тобноки ҳешро баъди интиҳоботи навини Президенти кишвар 4 - уми ноябри соли 1994 ба мардуми шарифи Тоҷикистон боз намуд. Ранҷу заҳматҳо ва бедорхобиҳои Роҳбари сиёсии кишвар ва ҷонибдорони воқеияш дар муқобили рақибони сиёсиаш оғоз гардида, аввалин ҳарфи иттиҳоду ҳамбастагӣ ба гӯшӯ расид...

Ҳосили аввали ин кишта – сабр, таҳаммул, иттиҳод, сулҳ ва якпорчагиро ба бор овард. Ғамҳорӣ ва дастгирии ҳамачониби мардуми бенаво ва дардманду муҳтоҷ Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба сифати Роҳбари воқеии кишвар соҳиби иззату обрӯи зиёд гардо-

нид. Президенти мамлакат бо ақли қалом, санъат, фарҳанг ва ҳунармандону зиёиён дар ҷашну тантанаҳои миллӣ хеле озод ва самимӣ суҳбат карда, миёни мардонии ватанҳо бовари мардумро ба садоқати ватандорӣю ватансозӣ зиёд менамуданд.

Роҳбари ҷавон ва тозаинтиҳоби кишвар бо неруи нав андешаи созандаи миллӣ ва садоқат ба халқу Ватани ҳеш ҷомеаи башарию водор сохтанд, ки миллати тоҷик миллати созанда буда, дар таърихи беш аз даҳҳазорсолаи кишварсозиаш бо миллату халқҳои қаҳон пахлу ба пахлу бародарвор зиндагӣ намуда, саҳми бузургӣ ҳешро дар эъморӣ ҷомеаи башарӣ гузоштааст ва ин анъанаи созандагиро ҷун ниёкони ҳеш бо ифтихори зиёд идома хоҳад бахшид.

Таърих, адабиёт ва фарҳанги беш аз даҳҳазорсолаи тоҷик ба ҳаҷонӣ собит намудааст, ки фарзандони фарзонаи ин миллат қароги равшани ҷаҳонӣён мебошанд. Бисёре аз қоршиносони сиёсии кишвар ба он назаранд, ки истиқлолияти давлатӣ моҳи сентябри соли 1991 роҳро уфуқҳои нави сиёсӣ иҷтимоиро ба рӯи мардум боз кард. Аммо иддае ба он омода



набуданд ва ҳамин нашинотанҳои сиёсӣ боиси сарсонӣю саргардонӣ ва ба сангарҳо ҷудо шудани мардуми кишвар гардид. Иддаи дигари қоршиносони сиёсӣ бар он назаранд, ки роҳбарияти вақти кишвар аз андеша ва афқори сиёсии мардум фарсаҳо дур буданд. Чунин андеша ва назарҳои сиёсии қоршиносон даҳҳо рисолаҳои илмию амалиро рӯи қор овардаанд. Мавриди зикр аст, ки бедории миллӣ ва андешаи сиёсии миллӣ оғози солҳои 90-уми асри гузашта дар Тоҷикистон дар муқоиса ба дигар кишварҳои Осиёи Марказӣ хеле пешқадамтар буд. Таъсиси бунёд ва созмонҳои фарҳангӣ - иҷтимоӣ аз ҷониби равшанфикрон, шоирону нависандагон, файласуфону таърихшиносон гувоҳи он буд, ки киши бедорил ва фарҳангдӯсту ватанхоҳони кишвар беҳабар аз фитнаҳои диндорони мутаассиб, ки худро банди

идеологӣ аҷнабиёни динфурӯш карда буданд, ин бедории миллии донишмандони кишварро тавонистанд, ки ба осонӣ мутеи худ гардонанд ва аз онҳо ба хотири манфиатҳои ғаразнокӣ ҳеш истифода намонанд.

Ҳазорон шукр, ки дар арқони сиёсии кишвар хирадманде аз оли бузургӣ Сомониён ба сари қор омада, истиқлолияти давлатиро аз вартаи ҳалокати сиёсӣ наҷот бахшид. Аввалин қору пайқори ин Абармарди таърихи сиёсат ва фарҳанги миллӣ соли 1995 таҷлил намудани ҷашни 880-солагии шoir ва файласуфи бузургӣ Маширқзамин Мир Сайид Али Ҳамадонӣ дар шаҳри Қӯлоби бостонӣ мебошад. Маҳз, ҳашон ҷашни пурушқӯҳ ба ҳаҷонӣён ниҳон дод, ки роҳбарияти сиёсии кишвари Тоҷикистон тахти сарвари Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон

ҷонибдори сулҳу якпорчагии кишвар буда, заминаи бунёди сулҳи саросарии тоҷиконро дар сурати Анҷумани байналмилалӣ тоҷикони қаҳон гузошт. Забони ҷанг бурида шуд. Ливои сулҳ ва дӯстӣю бародарӣ дар саросари кишвар парафшон гашт. Эътибор ва шаъну шарафи Президенти кишвар, Роҳбари сиёсии тоҷикони қаҳон мушти маҳқама бар даҳони ҳарзагӯи қурдил ва ҳасудони сиёсӣ буд. Ба ибори дигар Президенти мамлакат Тоҷикистонро аз нав сохт, пораҳоро ҷамъ кард, ҷамъҳоро шамъ кард ва ба қалбҳои хастаю ҳазин тобу тавон бахшид. Ин пораи меҳр ва садоқати ватандорӣю шоири ватансаро Давлат Сафар хеле самимӣ гуфтааст:

Ҷон фидо дар роҳи паймон кардааст,  
Сад биебонро гулистон кардааст.  
Сарзамини пора-порагаштаро,  
Ҷамъ карда Тоҷикистон кардааст.

Бунёдгузори давлати нави тоҷикон

Ҷаҳонӣён Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ҳамчун бунёдгузори давлати нави тоҷикон дар таърихи замони истиқлолияти давлатӣ дар арсаи сиёсат шинохтад. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз минбари баланди Созмони Миллали Муттаҳид аз дину фарҳанги ҳеш бо садои баланд дифъо намуда, ба ҷомеаи башарии олам таъкид карданд, ки дини мубини ислом бо терроризм ҳеҷ иртиботе надорад.

Маъқеи ҷуғрофии Тоҷикистон дар Осиёи Марказӣ хеле хатарзо буду марзи Давлати Ислмию Афғонистон аз ҷониби бисёр аз гуруҳҳои бо ном давлати исломӣ ва ҳаракатҳои террористии қаҳонӣ мавриди таваҷҷуҳи кишварҳои абарқудрат қарор гирифта, ин омилӣ номатлуб метавонист, ки амнияти кишвари моро ноором созад. Бо таассуф метавон гуфт, ки баъзе аз гуруҳҳои ифротгарои исломӣ зери ниқоби дини мубини ислом миёни мардум таблиғоти хатарзои мазҳабӣ мебардоранд. Бо қиёси кишварамон ба ваъзи ҳуқуқи ҳамсоиякишвар ҳулоса ин аст, ки маҳз иродаи қавӣ ва нияти неки муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боис гардид, ки дар тамоми ҷанбаҳо комёб бошем.

(Давомаш дар саҳ. 2)



(Идома аз саҳ. 1)

Тасмими ин қабил он аст, ки дар пасманзари ҳаводис ҳарза гуянд ва мардумро гумроҳ кунанд. Ин «бузургон» ҳангоми арзёбии масъала нозукиҳои дипломатия, дида таҳассусӣ ва нигоҳи прагматикии сиёсиро сарфи назар карда, дар ҳулоса ва назарашон популизм меҳвар аст.

Эътироф бояд кард, ки баъзе шахрвандон моҳияти демократияро дарк накардаанд. Барояшон демократия сароб аст, байни демократия ҳамчун низоми арзишҳо ва демократия ҳамчун васила барои расидан кудрати сиёсӣ фарқ намегузоранд. Маҳз ин «махсусият», ки аслан зудбоварию заифӣ аст, аз ҷониби кишварҳои манфиатдор суиистифода гашта истодааст.

Ба касе пӯшида нест, ки яке аз мушкилоти ҷаҳони муосир афзоиши тамоюли афзоишро касб намулдани бархӯрди манфиатҳо мебошад, ки аксар маврид зери ниқоби ҷорӣ намулдани демократия роҳандозӣ мегардад, ҳол он ки дар асл демократия бо ин гуна аҳдоф ҳеҷ умумият надошту надорад. Шоҳиди он ҳастем, ки ҳоло дар олам зиёдаанд қувваҳо, ки барои расидан ба ҳадафҳои сиёсии худ аз чунин «демократия» истифода мекунанду дар ин замина вожай демократия то андозае беқадр шудааст.

Хурду калони Тоҷикистон ҳама медонанд, ки дар қору пайқори нотаовнобинон гуноҳҳо, амсоли ришваҳурию фасод, бо ширкат дар равадди ҳатарҷодкунии ба сулҳу суботи кишвар, анҷоми амалҳои террористӣ маъмул

## СУҒД: МАСЪАЛАҲОИ ҲАЛТАЛАБ ЗИЁДАНД

**14 - уми июли соли 2023 дар толори калони Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Сугд ҷаласаи Ҷамолати оид ба натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии вилоят дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ баргузор гардид.**

Ҷаласаро муовини якуми Раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси вилояти Сугд, Раҷаббой Аҳмадзода оғоз ва сипас муовини якуми раиси вилоят Хол Ҳайдар вобаста ба натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии вилоят дар шаш моҳи аввали соли равон маърӯза кард.

Бино ба гуфти ӯ, дар давраи ҳисоботӣ ҷаҳми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар вилоят ба маблағи 12 млрд. 106,2 миллион сомонӣ расонида шуд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта бо назардошти индекси нархҳо 111,1 Ҷоиз таъмин гардидааст.

Кишоварзони вилоят дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ ба маблағи 4 млрд. 201,3 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол карда, суръати афзоишро нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 115,0 Ҷоиз таъмин карданд.

Ҳамамон нақшаи даромадҳои буҷети давлатӣ бе назардошти андозаи иҷтимоию ғайрибуҷетӣ дар шаш моҳи аввали соли 2023 ба андозаи 107,5 Ҷоиз таъмин гардида, ба буҷет 2099,3 миллион сомонӣ ворид шуд, ки аз нақша 146,8 миллион сомонӣ зиёд аст.

Хол Ҳайдар доир ба вазъи соҳаҳои маорифу тандурустӣ, фарҳанг, занону қор бо ҷавонон ва варзиш, сайёҳӣ низ маълумот дода, қайд кард, ки ба соҳаҳои иҷтимоӣ чун ҳарвақта таваҷҷуҳи зарурӣ зоҳир гардида, маблағҳои зарурӣ равона карда шудааст.

Раиси вилояти Сугд Раҷаббой Аҳмадзода роҷеъ ба оқибмонӣ дар истеҳсоли маҳсулоти саноат дар шаҳру ноҳияҳои Панҷакенту Айни ва Гулистон изҳори нигаронӣ кард, ки бо ин сабаб ба буҷети вилоят 670 миллион сомонӣ маблағ ворид нашудааст. Номбурда аз раванди татбиқи лоиҳаҳо ва шикоятӣ мардум аз норасоии оби нӯшокӣ дар шаҳрҳои Панҷакенту Бӯстон ва ноҳияи Зафаробод эроди ҷиддӣ гирифт.

Дар сохтори барқтаъминкунӣ, бо вучуди гузаронидани исплохот, Ҷамолати бенизома рӯи қор омадааст, ки боиси нигарони кишоварзону обрасонҳо шудааст. Картошқапарварони ноҳияҳои Шахристон Девашти аз ҳисоби қатъ кардани қувваи барқ 5 миллион сомонӣ зарар дидаанд. Вазифаи шумо - масъулоии назорати барқ танҳо аз қатъ кардани интиқоли қувваи барқ иборат нест, - изҳори нигаронӣ кард раиси вилояти Сугд Раҷаббой Аҳмадзода.

Дар ҷаласаи Ҷамолати муовини Сарвазирӣ мамлакат Сулаймони Зиёеода иштирок кард ва нисбат ба Ҷамолати масъулоии соҳаи барқтаъминкунӣ нигаронӣ карда, изҳор дошт, ки дар ин самт масъалаҳои ҳалталаб зиёдаанд.

**М. МАКСУДОВ,  
«Садои мардум»**

# ТАКЯ БАР ҶОИ БУЗУРГОН НАТАВОН ЗАД БА ГАЗОФ

буду ҳаст. Бинобар ин, бо «аз зери нохун чирк кофтан» онҳо ба ҳеҷ вачҳ наметавонанд ба обрӯи ҳукуматдорон латма ворид созанд. Ба ибораи дигар:

**Такя бар ҷои бузургон  
натавон зад ба газоф,  
Магар асбоби бузургон  
ҳама омода кунӣ.**

Шаҳрвандон, беҳтар аз ба ном қоршиносон, Президенти ҳешро мешиносанд ва арҷгузори мекунанд. Хурду бузурги кишвар медонанд, ки муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун давлатсозу давлатдор хидмати беназир карда, ин раванд муттасил аст.

Ин Абармард бо иродаи шикастнапазир ва масъулиятшиносӣ поквиздини ин кишварро ба марҳилаи сифатан нави рушд ворид карданд. Ба ибораи дигар давлатро ҳамчун низоми сиёсӣ сохта, тамоми аркони дохилию хориҷии онро то ҳадди ниҳомии ташаққул расониданд. Мардуми кишвар бояд ифтихорманд бошанд, ки дар замони худ, маҳз намоёндагонашон - вакилоне, ки онҳо интиҳоб карда буданд, дар Иҷлосияи XVI Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон давъати дувоздахум Сарвареро интиҳоб намулданд, ки

ба шарофати он кас дар ҳама самт комёбему кишвари азизамон дар арсаи байналмилалӣ мақому манзалати бениҳоят баланд дорад. Муваффақияти бузургтарини Иҷлосияи XVI Шурои Олӣ дар он зоҳир мегардад, ки шахсеро барои роҳбарӣ интиҳоб кард, ки тавонист рисолати давлатдориро бар дӯш гирифта, мардуми парокандаро муттаҳид кунад, гурезаҳоро ба Ватан баргардонад ва аркони фалаҷшударо аз нав бунёд намояд.

Нақши шахсиятҳои барҷастаю таъсиргуздор дар таърихи қавму миллатҳои гуногун хеле равшан ба назар мерасад. Онҳое, ки воқеан давлат сохтанд, месазд мавриди арҷгузори қарор гиранд. Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамин гуна шахсият мебошанд. Абармарде, ки неруи бозу ва хиради ҳешро барои ҳифзи марзу бум ва зиндагии осудаи ҳамзамонони ҳеш сарф намулда, ҳамеша дар муқобили зулму истибдод қад алам намулдаст.

Эътироф бояд кард, ки дар баробари тундбоди ҳаводис истодан, муқовимат қардан осон нест. Хушбахтона, ин Родмард мисли қуҳ устувору побарҷоанд. Аввал, ба сифати Раиси Шурои Олӣ ва баъдан, ҳамчун Президентӣ кишвар, ин шахсият давлатро сохтанд. Пас аз Президент интиҳоб шудан муҳтарам Эмомалӣ

бунёди давлати мустақили тоҷиконро тарҳрезӣ карданд.

Бо вучуди роҳи ноҳамвори давлатдорӣ ва сатҳи печидаи таъмини ҳуқуқу озодиҳо дар масири таърих то имрӯз истиқлолияти давлатӣ ягона воситаи муҳим ва муассири эътироф ва эҳтироми ҳаққи худмуайянкунии халқу миллатҳост. Аз ин нуқтаи назар, барои ҳар шахси озодиҳо, худшинос, қомилхуқуқ ва фарзанди солеҳи замона, ки имрӯзу фарддори дар мизони хирад баркашида, дар доираи манфиатҳои давлату миллат дида тавониста, кудрати дарки неку бадро барои худ ва фарзандон доро аст, неъмате бузург, гиромӣ ва муқаддастар аз истиқлолияти давлатӣ буда наметавонад. Барои миллати соҳибтаърихи тоҷик, ки пас аз ҳазор соли бедавллатӣ дигарбора соҳибӣ давлати соҳибистиқлол гардид, ин воқеа на як рӯйдоди одии таърихӣ, балки мояи ифтихор, шукргузори ва масъулият дар назди имрӯз ва оянда аст.

**Далер АБДУЛЛО,  
«Садои мардум»**

### Проблема ва мулоҳиза

Дар Осиеи Марказӣ, аз ҷумла Тоҷикистон, моҳҳои май - июни соли равон хокбориш зиёд шуд. Дар баробари хокбориш, ҳаво низ якбора гарм омад. Аз рӯи маълумоти «Узгидромет», моҳи июни соли равон дар шаҳри Тошканд гармтарин моҳ дар таърихи мушоҳидаҳои обхавошиносии гардид. Дар ин ҷумҳурӣ ҳарорати миёнаи ҳаво аз меъёри муқаррарӣ (нишондиҳандаҳои бисёрсола) 3-5 дараҷа гармтар омад. Дар ҷануби ҷумҳуриямон даҳаи сеюми моҳи июн ҳаво то 47 дараҷа гарм шуда, рекорди 78 сол пеш тақрор гардид. Хокбориши давомдор дар шаҳри Душанбе, умуман водии Ҳисор, баъди боронҳо, ки 5-6 -уми июл борида, рафъ шуд.

нишаста, ба раванди фотосинтез таъсири манфӣ мерасонанд. Махсусан, нашьуномаи помидору бодиринг ва боимчон суғт мешавад. Дар ҳавои серчангу губор, инчунин яке аз зараррасонҳои зироатҳо ва дарахтони мевадор- тортанақкана зуд афзоиш мекунанд. Ягона роҳи таъҷилии начоти зироатҳо аз таъсири манфӣи чангу губор боридаи борон аст. Дар замини наздиҳавлӣи шустани баргу буттаи зироат метавонад зарари чангу губорро рафъ кунад.

Мудирӣ шӯъбаи тавонбахшии Муассисаи давлатии «Маркази бемориҳои дили Ҷумҳурии Тоҷикистон» Шодӣ Райҳонов ёдовар шуд, ки ҷанг барангезандаи

мориҳои дилу рағо доруҳои заруриашонро пешақӣ омода намоянд.

Қоршиносии масоили экологӣ Қамолитдин Ђякуби ба ин назар аст, ки яке аз сабабҳои зиёд шудани хокбориш дар миёси ҷаҳон афзоиши ҳодисаҳои сӯхтори ҷангалҳо мебошад. Олимонӣ иқлимшинос муайян кардаанд, ки аз соли 2003 то 2020 дар ҷаҳон зиёда аз 150 ҳазор сӯхторҳои калони ҷангал рӯй додааст. Дар аксар ҳолатҳо пас аз сӯхтор хокбориш ба амал омада, чангу хокистар ба масофаи



садҳо километр паҳн мешавад.

Оё пешгирӣи хокбориш имкон дорад? Вобаста ба ин Шамсиддин Солиев изҳор намуд, ки яке аз қорҳои муфиди пешгирӣи ҳодисаҳои хокбориш зиёд кардани масоҳати ҷангалзор, барқароркунӣи ҷангал ва бунёди қамарбандҳои «сабз» мебошад. Дар биёбон бишти саксаул ва алафҳои табииро ба роҳ бодӣ монд, зеро ҳангоми бо растани пӯшида шудани қабати болои замин ба фаро бархостани заррачаҳои регу хок кам мешавад.

Бо мақсади ҳифзи намонокӣ шинонидани дарахтони ба хушӣи тобовар муфид аст, зеро анбӯхи дарахтон аз як тараф соя афканда, ба обшавии босуръати барф монеа эҷод кунанд, аз тарафи дигар пеш шамолҳои сахтро гирифта, монеи бодхӯрдашавии замин мегардад.

Ҳоло дар ҷумҳуриҳои Ђзбекистон ва Қазокистон ба бунёди ҷангалу саксавулзор дар биёбони Аралқум (мавзеи хушкшудай баҳри Арал) ташриқ намулданд. Суръат бахшидани ин идком на танҳо боиси кам шудани хокбориш мегардад, балки метавонад обшавии босуръати пиряхҳои Тоҷикистонро, ки яке аз манбаъҳои асосии оби Осиеи Марказӣ мебошад, кам кунанд.

Дар ҷумҳурии мо низ талу теплаҳои бегиеҳу урён зиёдаанд. Хуб мешауд, ки чунин заминҳоро барои бунёди боғу ҷангал ба муддати муайян (20 - 30 сол) бо шартӣ сабзорӣ намулдан ба ихтиёри соҳибқорон ва ҷамъиятҳои саҳомӣ бидиҳем. Ҳар қадар «дӯстони сабз»-и мо дар гирду атроф зиёд шаванд, ҳамон андоза таъсири манфӣи чангу губор қамтар шуда, манзараи кишвар зеботар ва ҳавои диёрамон тозаатар мегардад.

**Сайфиддин СУННАТӢ,  
«Садои мардум»**

# АВВАЛИН ҲАРФИ ИТТИҲОД БА ГӢШҲО РАСИД АНДЕШАҲО ДАР БОРАИ ИСТИҚЛОЛИЯТИ ДАВЛАТӢ ВА ҲУВИЯТИ МИЛЛӢ

(Идома аз саҳ. 1)

### КАФИЛИ МАРЗИ МЕҲРУ БАРОДАРӢ

Боз кардани марзи меҳр ва бародарӣ, қушодани дарҳои беш аз бист сол бастаи ду бародари ҳамсоа - тоҷику Ђзбек, ки дар тӯли беш аз ҳазор сол дар муқобили ҳама гуна муқовиматҳо ва таҳорҷуми сиёсӣю фарҳангӣ бо ҳам буданд, барои ду халқ, ду миллати ҳамкеш ва ҳамдину ҳаммазаҳабу ҳамонӣи шоиистаи баландтарин арҷгузориҳои фарҳангӣ ва сиёсӣ мебошад. Оё метавонад, ки наврӯзи соли 2018, Наврӯзи ҳамдили, бародарӣ ва ҳамкешии ду миллати ҳамтақдир, ки бар қалбҳои милли-онҳо мардуми ин ду хитта шодио сурур оварда, қиштзори умри онҳоро сарсабз гардонид, шоиистаи таҳсин ва баҳогузорию воқеии таърихӣ буда бошад? Муҳаббат ва самимияти ватанхоҳӣ ва созандагии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллий - Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иқдоми бародарию ҳамкешии Президенти Ҷумҳурии Ђзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев меболад ба таври ҳамешагӣ мавриди омӯзиш ва таъшику таблӣг аз боғча, мактаб ва муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҳар ду кишвар қарор гирифта, ҳама садду деворҳои сунъии сиёсӣ бояд пурра бардошта шаванд. Ҳамон суҳанини пурмуҳаббат ва самимонаю пурарзиши Президенти Ҷумҳурии Ђзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев, ки қулли мардуми Тоҷикистон онҳоро бо ашки шодӣ истиқбол карданд, бояд ба тақрор ба гӯши пунба-баргӯшони дунёбеҳабар расонида шавад, то ҳамон дӯстӣю ҳамкешӣ ва ҳамсоғиғи ҳамрағбӣи замони шӯравӣи имрӯз аз он замон дида, мустаҳқаму қавӣ бигардад ва ин ҳар ду бародари ҳамкеш аз муҳаббат ва илҳами худовандӣ чун рӯзгори Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣю Алишери Навоӣ пайвандагрии наслҳои ояндаасои мардуми бумии ҳар ду сарзамин бошад. Худ қазоват намоед, ки дар Ҷашни байналмилалӣи Наврӯзи соли 2018 Роҳбари кишвари дӯсту бародари Ђзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев чӣ гуфта буданд: «Замоне ки ман ҳокими Самарқанд будам, аз наздик бо рӯзгори мардуми Самарқанд ошноӣ доштам. Тамоми маърақаҳои шодио фараҳ ва ҷашнҳои суннатии ин мардумро суруду мусиқии тоҷикию Ђзбекӣи шукӯҳу шаҳомат мебахшид. Дар маърақаҳои хурсандии мардуми Ђзбек суруду мусиқии тоҷикӣ танинандоз буд. Дар маърақаҳои хуши суннатии тоҷикон бошад, тарона ва мусиқии Ђзбекӣ ба қалбҳои поки онҳо шавку шӯр мебахшид. Ман чӣ гуна метавонам, ки ин ду миллати ҳамкеш ва ҳамтақдирро аз ҳам ҷудо созам. Имрӯз, ки тақдир ва сарнавишт ба ман ин имкониятро додааст, ман бо муҳаббат ва самимияти бародарона, бо оғӯши боз назди бародари арҷманд, Ҷаноби Олӣ, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо армуғони дӯстӣю бародарӣ омадам».

Тӯли беш аз панҷ сол аз ин «сафари армоншикан» миёни ин ду миллати ҳамкеш он қадар қадмаҳои пурмуҳаббат аз ҷониби роҳбарияти ҳар ду кишвар гузошта шуданд, ки давоми сад соли охир мислашро таърих ёд надорад. Ин иқдомҳои хирадмандонаи Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон меболад аз ҷониби ҳама роҳбарияти зинаҳои поён то болои Ҳукумати кишвар, миёни мардум дар сатҳи баланди маърифати сиёсӣ ва фарҳангӣ барои насли ояндаасои кишвар таъшику таблӣг гардад. Набояд гузост, ки нотаовнобине зери ниқоби миллатдӯстӣ ва ватанхоҳӣ ба бунёди ин ду миллати ҳамнишин, ки тӯли беш аз ҳазор сол сари хони муҳаббату садоқат ва бародарӣ нон шикастаанд, тухми ниқору кина ангезанд.

Воқеан, имрӯз ҳар як марди ватандор муваззаф аст ба қадри захиматаҳои хувиятсозию истиқлолталабӣ, ҳамрағбию ватандӯстии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллий - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бояд бирасаду дар роҳи худшиносӣю худогоҳӣи ва хувияти миллий, амниятӣю осудатӣ ва созандагии кишвар саҳми ҳешро гузорад.

**Ҷумъахон ТЕМУРЗОДА,  
рузноманигор**

# ИСТИРОҲАТ ГУВОРОСТ, АГАР МАБЛАҒ ҶУДО ГАРДАД

Дар асоси Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28-уми марти соли 2023, тахти №126 «Дар бораи ташкили истироҳати тобистонаи кӯдакон ва наврасон дар соли 2023» Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии

Дар робита ба ин хабарнигори рӯзнома бо директори Маркази ҷумҳуриявии тахсилоти иловагии Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон Муяссара Давлатзода мусоҳиб шуд. - Истироҳати тобистонаи кӯдакону наврасон дар масими имсола чӣ гуна ба роҳ монда шуд?

- Бо мақсади амалӣ намулдани банди 3-и фармоиши вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24-уми апрели соли 2023 тахти №468 «Дар бораи ташкили истироҳати тобистонаи кӯдакону наврасон дар соли 2023» рӯзҳои 30-31 - уми майи соли 2023 машварати ҷумҳуриявӣ оид ба ташкилу гузаронидани истироҳати тобистонаи кӯдакону наврасон дар заминаи истироҳатгоҳи «Ҷайзи Истиқлол»-и Қумити иттифоқи касабии қормандони маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил ва гузаронида шуд. Дар қорачиини номбурда 80 нафар мутасаддиёни сарраёсат, раёсат ва шӯъбаҳои маорифи вилоят ва шаҳру ноҳияҳо иштирок доштанд. Ҳамамон, намоёндагони вазорату идораҳои марбуту ба маърузаҳои тавсияӣи баромад карданд. Дар машварат иштирокчиён бо дастурҳои методӣ, ки аз ҷониби қормандони Муассисаи давлатии «Маркази ҷумҳуриявии муассисаҳои тахсилоти

иловагӣ» ва Маркази ҷумҳуриявии таълимӣю методӣи назди Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гардидаанд, шинос шуданд. Инчунин, аз ҷониби намоёндагони шарикони рушд (ЮСАИД) «Да-стури методӣи барои таъҷияти малақаҳои хонандагон аз фанҳои хониш, математика ва табиятшиносӣ дар истироҳатгоҳҳои тобистонаи наздимақтабӣ (барои мураббён)» муаррифӣ гардид. «Дастур барои мутасаддиёни истироҳатгоҳҳои тобистона – Барномаи «Лаёқат» барои ташаққули салоҳияти истироҳаткунандагони синфҳои 5-7 ва 8-10», муаррифӣ гардид. Инчунин, дастурҳои методӣ «Салом, тобистон», «Омодагӣ ба сафари истироҳатгоҳи тобистона ва риои қондаҳои он», «Барои мураббӣёни истироҳатгоҳҳои беруна-шаҳрии кӯдакону наврасон» омода ва дастраси ҳама намуди истироҳатгоҳҳо гардонид шудаанд, ки мутасаддиёни истироҳатгоҳҳо дар Ҷамолияташон аз онҳо истифода мебаранд.

- Дар таътили тобистонаи имсола чӣ қадар мактабача ба истироҳатгоҳҳо аз кадом қишри аҳоли сафарбар мешаванд?

- Мувофиқи маълумоте, ки аз ҷониби сарраёсат, раёсат ва шӯъбаҳои маорифи ворид гардидааст, соли равон Ҷамолияти 1958 истироҳатгоҳ ва фаро-гирии 178671 нафар кӯдаку навраас барои истироҳат дар истироҳатгоҳҳо ба нақша гирифта шудааст. То 30-юми июни соли 2023 аз рӯи маълумоти пешақӣ дастрасшуда дар бастӣ якуми истироҳат 3524 нафар кӯдаку навраас дар 19 истироҳатгоҳи беруназаҳарӣ фаро гирифта шудаанд. Аз микдори умумии кӯдакону наврасон кӯдакони ғтиму бепарас-тор ва қамбизоат 89 нафар ва мактаб-интернатҳои ҷумҳуриявӣ 146 кӯдакони болаёқат 112 нафар ва

боқимонда кӯдакони қормандони соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ мебошад.

- Тартиби ба истироҳатгоҳҳо равон кардани кӯдакони чӣ гуна аст?

- Тамоми намуди истироҳатгоҳҳо дар асоси «Ни-зомнома дар бораи истироҳат-гоҳ» Ҷамолиятӣ менамоянд, ки он аз ҷониби Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, Федератсияи иттифоқҳои касабии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати тан-дурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Агентии сугуртати иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардидааст. Ҳамамон, қабули кӯдакону наврасон низ дар асоси низоминомаи мазкур сурат гирифта, тариқи роҳхат амалӣ мешавад.

-Оё шарту шароити истироҳатгоҳҳои имрӯз ба талаботи стандартӣи ҷавоб-гунд?

- Санҷишҳо собит месо-занд, ҳарчанд аз ҷониби мутасаддиёни раёсат ва шӯъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳо истироҳати тобистонаи наздимақтабӣи кӯдакону наврасон ташкил шуда бошад ҳам, он ба бандҳои 5, 6, 7 - и «Низомномаи истироҳатгоҳи наздимақтабӣ, муво-фиқат намекунад. Ин ба монанди надоштани ҳав-

зҳои шиноварӣ дар истироҳатгоҳҳои наздимақтабӣ, ба талаботи санитарии гигиенӣи ҷавобгӯ набудани ҳавзоҳои сунъии резинӣ (бассейн), таъмир нашудани синфхонаҳои барои истироҳат ҷудогардида ва дар як қатор истироҳатгоҳҳои беруназаҳарӣ мавҷуд набудани камераҳои назоратӣ, утоқи қормандони ҳифзи ҳуқуқ, китобхонаи алоҳида, яҳдон аз ҷумлаи норасоноҳу дар истироҳатгоҳҳо мебошад.

Яке аз мушкилоти асосӣ барои гуворо ташкил гардидани мавсими истироҳати тобистонаи кӯдако-



Тоҷикистон вазифадор шуд, ки дар заминаи муассисаҳои тахсилоти умумӣ ва дигар муассисаҳои таълимӣю тарбиявӣи барои кӯдакон ва наврасон истироҳатгоҳҳои наздимақтабӣ, беруназаҳарӣ, варзишӣ ташкил намонанд.



ну наврасон дар ҷумҳури аз ҷониби мақомоти иҷро-ияи ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳру ноҳияҳо ҷудо нагардидани маблағи муайян мебошад.

**Фарҳунда АБДУЛҲАКИМОВА,  
«Садои мардум»**







## ДИҚҚАТ, ОЗМУН!

Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Хукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ишғоли мансаби холии маъмурии хизмати давлатии зерин озмун эълон менамояд:

**Мутахассиси бахши умумӣ – 1 ҷой.**

**Талаботи тахассусӣ барои довтолабон:**

- таҳсилоти олиии касбӣ, ки иҷрои самараноки вазифаи мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- донишони Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ аз ҷониби Тоҷикистон эътирофгардида, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон», қор бо компютер, доништан ва риоя намудани Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ ҳатмист. Доништани забонҳои хориҷӣ ба назар гирифта мешавад;
- малакаи ҳуби мушоирати бо ақли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми таъбиқи манфиатҳои давлатӣ.

*Маоши мансабӣ - 1112 сомонӣ, ишловатӣ барои собиқаи хизмати давлатӣ аз рӯи ҷавабҳои ягонаи тарафӣ.*

**Аз довтолабон ҳуҷҷатҳои зерин талаб карда мешавад:**

- аризаи шахсӣ ба номи раиси Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Хукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- varaқаи шахсии бахисобгирии кадрҳо (бо 2 дона акси андозаи 4х6);
- тарҷумай ҳоп;
- нусхаи ҳуҷҷатҳо дар бораи таҳсилот (дарча ва унвони илмӣ);
- нусхаи дафтарчаи меҳнатӣ (ба ғайр аз ҳолатҳое, ки шахс собиқаи меҳнатӣ надорад);
- маълумотнома дар бораи вазъи саломатӣ (шакли 038 УЕ);
- нусхаи гувоҳнома дар бораи рақами мушаххаси андозсупоранда;
- эълония оид ба даромадҳо ва вазъи молумулкии худ;
- нусхаи шиноснома;
- хислатнома аз ҷойи кори қаблӣ;
- маълумотнома аз ҷойи истиқомат.

- маълумотнома оид ба доғи судӣ надоштан;
- нусхаи билети ҳарбӣ (барои шахсоне, ки хизмати ҳарбиро адо намунаданд);
- маълумотнома (объективӣ);
- парванда (лифода – 1 адад).

**Озмун аз се марҳила иборат аст:**

- марҳилаи якум – омӯзиши ҳуҷҷатҳои довтолабон;
- марҳилаи дуум – гирифтани кори хаттӣ;
- марҳилаи сеюм – саволу ҷавоб бо ҳар як довтолаб.

Шахсоне, ки аз марҳилаҳои якум ва дуум намегузаранд, ба марҳилаи сеюми озмун даъват карда намешаванд ва ҳуҷҷатҳояшон баргардонда мешавад.

**Ҳуҷҷатҳо аз тарафи ҳадамоти кадрӣи кумита дар муҳлати 21 рӯз, баъди ҷопи аввалини эълон, қабул карда мешаванд.**

**Суроға:** шаҳри Душанбе, кӯчаи Бехзод - 25 (бинои Муассисаи давлатии «Тоҷифилм» ошённа сеюм), **индекс:** 734013, **телефон/факс:** 227-59-38, 227-59-28, 227-78-29 **почтаи электронӣ:** [info@kumitaizabon.tj](mailto:info@kumitaizabon.tj), сомона: [www.kumitaizabon.tj](http://www.kumitaizabon.tj)

## IT SPECIALIST

**Project Name:** Water Resources Management in Pyanj River Basin (Additional Financing)  
**Start Date:** 24.07.2023  
**Closing Date:** 06.08.2023, before 5 p.m., local time (GMT+5)  
**Source of funding:** ADB/GCF  
**Grant Number:** Grant 0576/0577-TAJ

**Executing Agency:** Agency for Hydrometeorology  
**Job Title:** Project Implementation Group IT Specialist

**Location:** Dushanbe, Tajikistan

The Republic of Tajikistan has received an additional financing as a Grant proceeds from the Asian Development Bank (Grant No0576-TAJ (SF)) and Green Climate Fund (Grant No0577-TAJ (EF)) with the aim of the implementation of State Investment Project on Water Resources Management in Pyanj River Basin Project (PRB). The Project is intended to increase agricultural productivity in PRB and to improve forecasting efficiency through legal and organizational transformation of Hydromet and improvement of the quality of services regarding the prevention of extreme weather events in PRB and capacity building on effective management of water resources.

The Agency for Hydrometeorology of the Committee for Environmental Protection under the Government of the Republic of Tajikistan is the Executing Agency of the Project.

In order to implement the Project the Executing Agency announces a competition for the position:

**Project Implementation Group IT Specialist**

The IT Specialist wi1l report to the PIG Director and wi1l work closely with the project team. The specific responsibilities of the IT Specialist includes, but is not limited to, the following tasks:

**Duties and Responsibilities:**

1. Support and lead design, installation, and implementation of all IT-related activities including fit-out of core IT system in main office building, flood forecasting activities, and fee-based information services platform for sustainable and efficient operation;
2. Undertake system design and integration, ensuring compatibility with existing Hydromet systems and use of best practices;
3. Prepare detailed specifications for system procurement including equipment, civil works, services, and software and support identification and coordination with vendors;
4. Support and lead system installation, testing, and operation;
5. Prepare operations manuals for Hydromet staff for sustainable operation and maintenance;
6. Prepare and implement training of

Hydromet staff for flood forecasting and warning including training materials;

7. Oversee and/or lead installation and setting of software in computers and server, including installation of operation system, office applications, antivirus software, software for reserve copying, e-mail, internet, web-server and web-services;
8. Periodic backup of computers and server;
9. Oversee and/or lead laying communication links, installation and setting of local network on server and work stations;
10. Provides IT support to all program and administrative staff of PIG;
11. Ensures the normal operation of office equipment and takes measures to repair it;
12. Identifies, troubleshoots and resolves a wide range of technical computer-related problems; and
13. Any other relevant tasks as assigned by the Project Director.

**Qualification requirements and evaluation criteria:**

- A bachelor's degree in computer science or other related fields;
- At least 5 years of relevant experience;
- Knowledge of administrative system;
- Knowledge of Network protocols TCP/IP4, IP6, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTP, Telnet, and UDP;
- Web development CMS (HTML editing, Joomla WordPress etc.);
- Social media promotion (Facebook, Twitter, YouTube);
- Advanced user of MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), Quicken;
- Graphic editing programs (Corel Draw, Photoshop, Video editing soft etc.);
- Basic knowledge of Android and OC iPhone;
- Proficiency in Tajik and Russian, knowledge of English is an advantage;
- Strong project management, organizational and time management skills; and
- Excellent problem-solving, analytical and evaluative skills.

Interested candidates may receive additional information at the address below, during working hours (from 8.00 a.m. till 5.00 p.m.).

Letter of the Expression of Interest, Curriculum Vitae (in English and Russian languages), copy of diploma, letters of recommendations indicating the contacts of recommended shall be submitted to the address below, at or before 5.00 p.m. local time August 06, 2023.

Expression of Interests submitted after the deadline indicated above will not be considered.

**Agency for Hydrometeorology, 373 Shevchenko str., Dushanbe, Republic of Tajikistan, E-mail: [pig\\_hydromet@gmail.com](mailto:pig_hydromet@gmail.com), Website: [www.meteo.tj](http://www.meteo.tj)**

## FINANCIAL SPECIALIST

**Project Name:** Water Resources Management in Pyanj River Basin (Additional Financing)  
**Start Date:** 24.07.2023  
**Closing Date:** 06.08.2023, before 5 p.m., local time (GMT+5)  
**Source of funding:** ADB/GCF  
**Grant Number:** Grant 0576/0577-TAJ

**Executing Agency:** Agency for Hydrometeorology  
**Job Title:** Project Implementation Group Financial Specialist  
**Location:** Dushanbe, Tajikistan

The Republic of Tajikistan has received an additional financing as a Grant proceeds from the Asian Development Bank (Grant No0576-TAJ (SF)) and Green Climate Fund (Grant No0577-TAJ (EF)) with the aim of the implementation of State Investment Project on Water Resources Management in Pyanj River Basin Project (PRB). The Project is intended to increase agricultural productivity in PRB and to improve forecasting efficiency through legal and organizational transformation of Hydromet and improvement of the quality of services regarding the prevention of extreme weather events in PRB and capacity building on effective management of water resources.

The Agency for Hydrometeorology of the Committee for Environmental Protection under the Government of the Republic of Tajikistan is the Executing Agency of the Project.

In order to implement the Project the Executing Agency announces a competition for the position:

**Financial Specialist**

The Financial Specialist will report to the PIG Director and will work closely with the project team. The specific responsibilities of the Financial Specialist includes, but is not limited to, the following tasks:

**Duties and Responsibilities:**

1. Responsible for financing, funds flow arrangements, payments, and monitoring of the advance account; managing procedures for the advance account and statement of expenditure procedures;
2. Establish and maintain program account(s) to manage and record utilization of project funds;
3. Prepare withdrawal applications, statements of expenditures, and disbursement requests for replenishment of the impress account in accordance with provisions in ADB Loan Disbursement Handbook;
4. Maintain payment records of all invoices received;
5. Ensure that payments for all program related expenditures are made in a timely manner;
6. Ensure that adequate financial controls for fund management and reporting;
7. Support and assistance in project audit and financial management; and
8. Perform other related functions, duties, and tasks as may be requested by PIG Director.

**Qualification requirements and evaluation criteria:**

- University degree in Finance, Economic and other related;
- At least 5 years of experience in the finance, the finance in ADB and WB projects is advantage;
- Experience with ADB finance recommendations is encouraged;
- Proficiency in Tajik, Russian and English languages
- Good communication skills and ability to work in a team.

Interested candidates may receive additional information at the address below, during working hours (from 8.00 a.m. till 5.00 p.m.).

Letter of the Expression of Interest, Curriculum Vitae (in English and Russian languages), copy of diploma, letters of recommendations indicating the contacts of recommended shall be submitted to the address below, at or before 5.00 p.m. local time August 06, 2023.

Expression of Interests submitted after the deadline indicated above will not be considered.

**Agency for Hydrometeorology, 373 Shevchenko str., Dushanbe, Republic of Tajikistan, E-mail: [pig\\_hydromet@gmail.com](mailto:pig_hydromet@gmail.com), Website: [www.meteo.tj](http://www.meteo.tj)**

## ЭЪЛОН!

Мудирӣ махсуси ҚДММ ТАҚҲ «Тамвил» ба маълумоти шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ мерасонад, ки дар асоси Ҳалномаи Суди иқтисодии шаҳри Душанбе аз 13-уми июли соли 2023 ҚДММ ТАҚҲ «Тамвил», воқеъ дар шаҳри Душанбе, хиебони Рӯдакӣ -110 бо асосҳои муфлишшавӣ барҳам дода, дар фаъолияти ҚДММ ТАҚҲ «Тамвил» муҳофизаи муфлишшавӣ оғоз шудааст.

Ба ҳайси мудирӣ махсус Шарифов Раҳимҷон Шарифович таъин гардидааст.

Ҳамаи талаботи банди якуми моддаи 29-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи барҳамдиҳии ташкилотҳои қарзӣ» дар муддати то се моҳ аз тарафи мудирӣ махсус ба қайд гирифта мешавад.

**Телефон барои маълумот: 44-600-00-00 (102)**

### БА ТАВАҚҚУҲИ ПУДРАТЧИЁН ВА МОЛРАСОНҲО!

## ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Агентии хариди давлатии мол, қор ва хизматрасониӣ назди Хукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд мақомоти ваколатдор) ва ташкилотҳои харидор довтолабони салоҳият-дорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯии зерини мол, қор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

| т/р | № ДИО  | Ташкилоти харидор                                                                                 | Мавзӯи харид                                                                                       | Усули харид                              | Навъи харид | Мик-дори ном-гӯй | Санаи аҷанҷи қабули дархостҳо |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| 1   | 416788 | Муассисаи давлатии «Маркази саломати шаҳрии рақами 2»                                             | Таъмири қории бинои муассиса                                                                       | Озмунӣ харид аз тариқи иштироки номаҳдуд | Қор         | 1                | 30.07.2023 13:50:00           |
| 2   | 416785 | Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждани назди Хукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон                | Мебел, таҷҳизот ва асбобҳои рӯзгор                                                                 | Озмунӣ харид аз тариқи иштироки номаҳдуд | Мол         | 42               | 31.07.2023 11:00:00           |
| 3   | 416772 | Раёсати истифода-барии роҳҳои ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе                                      | Сарпӯш ва луқидонҳои ҳоҷагӣ, молҳои электрии, равангҳои моли-дан ва қисмҳои эҳтиётии автома-шинаҳо | Озмунӣ харид аз тариқи иштироки номаҳдуд | Мол         | 23               | 09.08.2023 15:18:12           |
| 4   | 416775 | Муассисаи давлатии «Маркази ҷумҳурия-вии илмии саратон-шиносӣ»                                    | Доруворӣ, маво-ди нашьаовар (мадҳушқунанда) ва масрафшавандаи тиббӣ                                | Озмунӣ харид аз тариқи иштироки номаҳдуд | Мол         | 13               | 09.08.2023 15:59:59           |
| 5   | 416776 | Раёсати истифода-барии роҳҳои ноҳияи Фирдавсӣ                                                     | Сӯзишвории дизелӣ, бензин ва равангҳои моли-данӣ                                                   | Озмунӣ харид аз тариқи иштироки номаҳдуд | Мол         | 7                | 09.08.2023 16:00:00           |
| 6   | 416778 | Муассисаи давлатии ободонӣ ва кабу-дизорикӣ назди Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор | Қисми эҳтиётӣи автомобилӣ                                                                          | Озмунӣ харид аз тариқи иштироки номаҳдуд | Мол         | 10               | 09.08.2023 17:10:29           |
| 7   | 416777 | Муассисаи давлатии «Мактаб - интернати ҷумҳуриявии кӯда-кони ятим»-и ноҳияи Нуробод               | Таъмири қории бинои муассиса                                                                       | Озмунӣ харид аз тариқи иштироки номаҳдуд | Қор         | 1                | 09.08.2023 17:15:03           |
| 8   | 416779 | Муассисаи давлатии таълимӣ «Гимнази-я №4 барои хонан-дагони болаёқат»-и шаҳри Душанбе             | Таъмири қории бинои муассиса (қорҳои пардозӣ ва сантехникӣ)                                        | Озмунӣ харид аз тариқи иштироки номаҳдуд | Қор         | 1                | 10.08.2023 09:00:00           |

Озмунҳои харид дар Портالي хариди электроники давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон <https://eprocurement.gov.tj> баргузор мегарданд.

Довталабон барои иштирок дар озмунҳо бояд дар Портали хариди электроники давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шаванд. Бақайдгирӣ ройгон ағҷом дода шуда, довтолабон метавонанд барои кумак барои бақайдгирӣ ва иштирок дар озмунҳо ба Ҳадамоти дастгирии истифодабарандагони Портал муроҷиат намојанд.

Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебогазашт

|    |        |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |                                          |     |    |                     |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|----|---------------------|
| 9  | 416780 | Шӯъбаи сохтмони асосии Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Роғун                        | Таъмири қории Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давла-тии шаҳри Роғун                                                                                                                                                            | Озмунӣ харид аз тариқи иштироки номаҳдуд | Қор | 1  | 10.08.2023 09:30:00 |
| 10 | 416782 | Муассисаи давлатии таълими томактабии №14-и шаҳри Кони-бодом                                  | Хӯроқворӣ                                                                                                                                                                                                                 | Озмунӣ харид аз тариқи иштироки номаҳдуд | Мол | 35 | 10.08.2023 10:15:15 |
| 11 | 416783 | Мақомоти муасси-саҳои сохтшавандаи Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров | Васлу насби дару тирезаҳои пластики дар бинои илова-гӣ МТМУ №72-и Ҷамоати деҳоти Чашмасори ноҳияи Б.Ғафуров (ҳаҷми дарҳо: 17,5 м², ҳаҷ-ми тирезаҳо: 88 м²)                                                                | Озмунӣ харид аз тариқи иштироки номаҳдуд | Қор | 1  | 10.08.2023 10:15:15 |
| 12 | 416784 | Мақомоти муасси-саҳои сохтшавандаи Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров | Истехсол ва насби лавҳаҳо аз конс-труксияҳои оҳанин дар даромадгоҳи Ҷамоати деҳоти Го-зиён ва ба номи Д. Ҳолматов (16,032 тонна), навиштаҷо-ту маълумоти нишондиҳанда ва қорҳои ободонӣ дар худуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров | Озмунӣ харид аз тариқи иштироки номаҳдуд | Қор | 1  | 10.08.2023 10:15:15 |
| 13 | 416786 | Ҷамоати шаҳомии кӯшодаи «Фрурудгоҳи байналмилалӣи Кӯлоб»                                      | Транспортёри тасмадор барои бағоҷ                                                                                                                                                                                         | Озмунӣ харид аз тариқи иштироки номаҳдуд | Мол | 1  | 10.08.2023 11:37:05 |
| 14 | 416781 | Донишгоҳи миллии Тоҷикистон                                                                   | Молҳои ҳоҷагидорӣ                                                                                                                                                                                                         | Озмунӣ харид аз тариқи иштироки номаҳдуд | Мол | 17 | 10.08.2023 13:00:00 |
| 15 | 416774 | Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон                                                           | Хӯроқворӣ                                                                                                                                                                                                                 | Озмунӣ харид аз тариқи иштироки номаҳдуд | Мол | 15 | 10.08.2023 15:00:00 |

тавассути филиалҳои БДА «Амонатбонк» ё барномаи мобилии «Амонатмобайл», ҳуҷҷатҳои тендери худро бояд то вақти дар сутуни «Сана ва вақти қушодаи лифодаҳо» муайяншуда пешниҳод намо-јанд. Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди ағҷноми вақт аз довтолабон пешниҳодот қабул карда намешавад.

**Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставели 22**  
Ҳадамоти дастгирии истифодабарандагони Портали хариди электроники давлатии Ҷумҳурии Тоҷи-кистон: 446000304.

## КОРХОНАИ ВОҲИДИ ДАВЛАТӢ ОИД БА ТАШКИЛИ ФУРӯШИ АМВОЛИ ДАВЛАТИИ КУМИТАИ ДАВЛАТИИ САРМОЯГУЗОРӢ ВА ИДОРАИ АМВОЛИ ДАВЛАТИИ ҶУМӢУРИИ ТОҶИКИСТОН

11-уми августӣ соли 2023 музоядаҳои № 29, № 30 ва № 31 - ро оид ба фуруши амволи мусодиргардида барпо менамояд

| Муъоддаи № 29 |                                                                                                                 |                |                     |                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| т/р           | Номгӯи амвол                                                                                                    | Воҳиди ченак   | Миқдор              | Нархи ибтидоӣ (бо сомонӣ) |
| 1             | Либосҳои кӯдакона                                                                                               | адад           | 2976                | 11606                     |
| 2             | Кати ҷубин (бе болопӯш)                                                                                         | адад           | 1                   | 2535                      |
| 3             | Соатҳои гуногуни занона                                                                                         | адад           | 52                  | 135                       |
| 4             | Монитори тамғаи «Дел»                                                                                           | адад           | 5                   | 260                       |
| 5             | Протессори тамғаи «Дел»                                                                                         | адад           | 5                   | 780                       |
| 6             | Мушаки компютер                                                                                                 | адад           | 4                   | 20                        |
| 7             | Клавиатура                                                                                                      | адад           | 4                   | 33                        |
| 8             | Либосҳои кӯдакона                                                                                               | кг             | 283                 | 2575                      |
| 9             | Даричаҳои пӯлодин                                                                                               | адад           | 110                 | 1716                      |
| 10            | Соатҳои дастии гуногунтама                                                                                      | адад           | 360                 | 4914                      |
| 11            | Монитор, мушак, клавиатура (таъмирталаб)                                                                        | адад           | 3                   | 780                       |
| 12            | Қуртаҷаи кӯдакони рангаи сурх                                                                                   | адад           | 1                   | 6                         |
| 13            | Қоричинаи андозаи 2x3 (фарсудаишуда)                                                                            | адад           | 1                   | 32                        |
| 14            | Фиттаи бозӣ (Пес-2019)                                                                                          | адад           | 1                   | 84                        |
| 15            | Дастаки джойстик (Дуалшок 4)                                                                                    | адад           | 1                   | 130                       |
| 16            | Таҷҳизот барои табобати дандон                                                                                  | кутӣ           | 5 (260 адад)        | 36400                     |
| 17            | Зарфи истифодаи яккарата (одноразовый стакан)                                                                   | адад           | 800                 | 280                       |
| 18            | Дарзмол                                                                                                         | адад           | 93                  | 4557                      |
| 19            | Шавлар                                                                                                          | кг             | 554                 | 27146                     |
| 20            | Махсулоти ришта                                                                                                 | кг             | 149                 | 938                       |
| 21            | Ласинаи духтарона                                                                                               | адад           | 140                 | 1764                      |
| 22            | Қисмҳои эҳтиётӣи трактор                                                                                        | адад           | 89                  | 23424                     |
| 23            | Ҷӯрбоҳои кӯдакона, занона ва ҷӯрбоҳои кӯтоҳи занона (пинетӣ)                                                    | адад           | 9366                | 26224                     |
| 24            | Ҷузвандҳои қалони занона бо навиштаҷот (Зара)                                                                   | адад           | 16                  | 560                       |
| 25            | Сачоқҳои ҳаҷмашон миёна                                                                                         | адад           | 3                   | 42                        |
| 26            | Сачоқҳои ҳаҷмашон хурд                                                                                          | адад           | 116                 | 162                       |
| 27            | Компютери тамғаи «Самсунг», маҷмӯи - мушак, клавиатура, монитор ва протессор (истифодаишудаи таъмирталаб)       | адад           | 1                   | 700                       |
| 28            | Телефонҳои мобилии тамғаи «Редми 10 С»                                                                          | адад           | 10                  | 10500                     |
| 29            | Телефонҳои мобилии тамғаи «Редми Нот 11»                                                                        | адад           | 10                  | 11200                     |
| 30            | Ҷойи хушкӣ тамғаи «Тес»                                                                                         | кг адад (кутӣ) | 380 (кг) 200 (кутӣ) | 11000                     |
| 31            | Ангишти ҷилим                                                                                                   | кутӣ           | 100                 | 14700                     |
| 32            | Маснуоти атторӣ (туалетная вода)                                                                                | адад           | 4                   | 136                       |
| 33            | Флешкаи телефон                                                                                                 | адад           | 1                   | 24                        |
| 34            | Ҳоҷаи хлори 25-фоиза                                                                                            | кг             | 192                 | 1920                      |
| 35            | Махлули славина                                                                                                 | кг             | 5                   | 105                       |
| 36            | Қанди тамғаи «Нота бум»                                                                                         | кутӣ           | 7                   | 805                       |
| 37            | Қанди тамғаи «Кракант»                                                                                          | кутӣ           | 1                   | 165                       |
| 38            | Флешкор                                                                                                         | адад           | 3                   | 105                       |
| 39            | Монитори тамғаи «LG» (истифодаишуда)                                                                            | адад           | 1                   | 210                       |
| 40            | Монитори тамғаи «HKC» (истифодаишуда)                                                                           | адад           | 1                   | 140                       |
| 41            | Видеокамерани «Дрон» (истифодаишуда)                                                                            | адад           | 1                   | 2793                      |
| 42            | Фотоаппарати тамғаи «Никон» (истифодаишуда)                                                                     | адад           | 1                   | 588                       |
| 43            | Фотоаппарати тамғаи «V-Gear» (истифодаишуда)                                                                    | адад           | 1                   | 539                       |
| 44            | Видеокамерани тамғаи «DJI» (истифодаишуда)                                                                      | адад           | 1                   | 2744                      |
| 45            | Фотоаппарати тамғаи «Кенон» (истифодаишуда)                                                                     | адад           | 1                   | 882                       |
| 46            | Клавиатура (истифодаишуда)                                                                                      | адад           | 1                   | 28                        |
| 47            | Мушаки компютер (истифодаишуда)                                                                                 | адад           | 1                   | 35                        |
| 48            | Гушукнак (наушник)                                                                                              | адад           | 129                 | 270                       |
| 49            | Палос                                                                                                           | метр           | 4                   | 112                       |
| 50            | Телефони мобилии тамғаи «Редми 8»                                                                               | адад           | 1                   | 560                       |
| 51            | Ҷарҳҳои автомашинаи боркаш                                                                                      | адад           | 10                  | 21000                     |
| 52            | Равгани муҳаррири автомашина                                                                                    | кг             | 25                  | 700                       |
| 53            | Либосҳои варзишӣ (қурта ва шимҳои гуногун)                                                                      | кг             | 495                 | 49500                     |
| 54            | Машруботи спирити гуногун                                                                                       | адад           | 4338                | 19521                     |
| 55            | Биринҷи наъви «Лазер»                                                                                           | кг             | 6857,38             | 54859                     |
| 56            | Шампун                                                                                                          | адад           | 60                  | 600                       |
| 57            | Мошинаи сараторӣ (истифодаишуда)                                                                                | адад           | 1                   | 50                        |
| 58            | Ҷойини электрии (истифодаишуда)                                                                                 | адад           | 1                   | 30                        |
| 59            | Таҷҳизот барои массаж (истифодаишуда)                                                                           | адад           | 1                   | 28                        |
| 60            | Пойафзои мардона (россови) (истифодаишуда)                                                                      | ҷуфт           | 4                   | 44                        |
| 61            | Пойафзои занона (истифодаишуда)                                                                                 | ҷуфт           | 3                   | 33                        |
| 62            | Туфли занона (истифодаишуда)                                                                                    | ҷуфт           | 4                   | 44                        |
| 63            | Босонжии кӯдакона (истифодаишуда)                                                                               | ҷуфт           | 3                   | 33                        |
| 64            | Брюки мардона (истифодаишуда)                                                                                   | адад           | 2                   | 22                        |
| 65            | Брикаи кӯдакона (истифодаишуда)                                                                                 | адад           | 2                   | 20                        |
| 66            | Собуни дастӣ                                                                                                    | адад           | 12                  | 13,5                      |
| 67            | Шётаки дандоншӯй                                                                                                | адад           | 10                  | 26                        |
| 68            | Атри занона                                                                                                     | адад           | 2                   | 80                        |
| 69            | Нӯшқии спирӣ (қоняк)                                                                                            | адад           | 3                   | 225                       |
| 70            | Сокнучак (истифодаишуда)                                                                                        | адад           | 1                   | 75                        |
| 71            | Қоляска (истифодаишуда)                                                                                         | адад           | 1                   | 367                       |
| 72            | Дреп                                                                                                            | адад           | 1                   | 131                       |
| 73            | Баргалка                                                                                                        | адад           | 1                   | 105                       |
| 74            | Лопзик                                                                                                          | адад           | 1                   | 105                       |
| 75            | Бамперы автомашина                                                                                              | адад           | 1                   | 130                       |
| 76            | Шланги оташхомӯшкунӣ дарознаш 20 метр                                                                           | адад           | 3                   | 156                       |
| 77            | Камера (дрон)-и истифодаишуда                                                                                   | адад           | 1                   | 1312                      |
| 78            | Пойафзои резинӣ (шлёпки)                                                                                        | кг             | 45                  | 990                       |
| 79            | Телефонҳои гуногунтамаи истеҳсоли Чумхури Мардуми Чин (бе батарея, ки ҳолати истифодабарияшон номаълум мебошад) | адад           | 100                 | 7500                      |
| 80            | Махсулоти ҷомашӯии тамғаи «Миф»                                                                                 | кг             | 2700                | 16200                     |
| 81            | Махсулоти қандӣ                                                                                                 | кг             | 200                 | 4400                      |
| 82            | Ҷӯрб (носки)-ҳои гуногун                                                                                        | кг             | 95                  | 2090                      |
| 83            | Бозичаҳои кӯдакона (лӯхтак)                                                                                     | кг             | 55                  | 2475                      |
| 84            | Махсулоти ҷомашӯии тамғаи «Миф»                                                                                 | кг             | 300                 | 1800                      |
| 85            | Телефони мобилии тамғаи «Нокиа 230» (таъмирталаб)                                                               | адад           | 1                   | 37                        |